



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ҚАРОР

Правительство Республики Таджикистан  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 25 январи соли 2017

№ 23

ш.Душанбе

Дар хусуси тадбирҳои иҷроӣ Қонуни  
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017»

Ҷиҳати иҷроӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017», Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ва нишондиҳандаҳои бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019», инчунин бо мақсади ба даромади бюҷети давлатӣ ҷалб намудани захираҳо, таъмини истифодаи самарабахши маблағҳои бюҷетӣ, мусоидат ба рушди устувори иқтисодии миллӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Вазорату идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, корхонаю муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо:

- барои таъмини иҷроӣ саривақтии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ва Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда, иҷроӣ онро дар муҳлатҳои муқарраргардида амалӣ намоянд;

- бо мақсади таъмини назорати шумораи кормандони муассисаю ташкилотҳои бюҷетӣ ва харочот барои нигоҳдории онҳо, ҳармоҳа ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шумораи воқеии кормандон ва мавҷуд будани воҳидҳои кории ҳоли аз рӯи категорияҳои мансабҳо дар

дастгоҳҳои марказии вазорату идораҳо ва муассисаҳои зертобеи онҳо маълумот пешниҳод намоянд;

- хариди мол, кор ва хизматрасониеро, ки аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ анҷом дода мешавад, дар доираи меъёрҳои муқарраргардида бо пешниҳоди протоколи комиссияи тендерӣ амалӣ намоянд;

- номгӯи иншооти дар соли 2017 аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ, аз ҷумла маблағҳои махсус сохтшавандаро дар мувофиқа бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон чиҳати маблағгузорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 6 феввали соли 2017 пешниҳод намоянд;

- истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, аз ҷумла барои сохтмони асосӣ ҷудошавандаро таъмин карда, оид ба ҳаҷми корҳои иҷрошуда ҳар моҳ то санаи 10-уми баъди моҳи ҳисоботӣ ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд;

- чиҳати пардохти музди меҳнати кормандони муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ бо кортҳои электронӣ тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» ва дигар банкҳои эътимодноки ҷумҳурӣ чораҳои зарурӣ андешанд;

- дар соли 2017 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатиро мутобиқи қисми 1 моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» таъмин намоянд;

- истифодаи маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ манъ аст. Дар ҳолати вайрон кардани низоми мазкур, маблағҳои ошкоргардида пурра ба буҷети дахлдор ситонида мешаванд. Ҳамзамон, муассисаҳои буҷетӣ метавонанд барои истифодаи маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ аз низоми хазинадорӣ истифода баранд;

- дар соли 2017 дар сурати норасоии маблағҳои барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгарихо ва намояндагиҳои берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар буҷет пешбинигардида, ки дар натиҷаи тағйирёбии қурби асъор ба вучуд омада метавонад, пӯшонидани фарқияти онро аз ҳисоби маблағҳои махсус таъмин намоянд;

- ҳар семоҳа то санаи 10-уми баъди моҳи ҳисоботӣ оид ба воридоти маблағҳои грантӣ ва кумаки техникӣ, ки аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ расонида мешавад, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд;

- дар ҳамкорӣ бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ аз 1 январи соли 2017 чихати марҳила ба марҳила чорӣ намудани гардиши ҳуҷҷатгузории электронии пардохтҳо чорачӯӣ намоянд. Гирандагони маблағҳои бучетӣ, ки ба ҳуҷҷатгузории электронии пардохтҳо гузаштаанд, барои гузаронидани амалиётҳои молиявӣ масъул мебошанд.

2. Дар соли 2017 меъёрҳои маблағгузории сарикасии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тибқи замимаи 1, коэффитсиентҳои махсус барои маблағгузории меъёрии (сарикасии) муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тибқи замимаи 2, меъёрҳои ҳадди ақали маблағгузории сарикасии муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ тибқи замимаи 3 ва коэффитсиентҳои махсус барои маблағгузории сарикасии муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ тибқи замимаи 4 тасдиқ карда шаванд.

### 3. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- якҷо бо вазорату идораҳо, ташкилотҳои бучетӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба иҷрои қисми даромади бучети давлатӣ чораҳои зарурӣ андешида, истифодаи маблағҳои бучетиро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ва дар доираи даромади воқеӣ амалӣ намуда, дар навбати аввал маблағгузории моддаҳои ҳимояшавандаи бучетиро таъмин намояд;

- дар ҳолати зарурӣ, бо мақсади иҷрои саривақтӣ ва сифатноки бучет, ба тақсимоли сегоҳи даромад ва хароҷот, инчунин ба моддаҳои сметаҳои хароҷоти ташкилотҳои бучетӣ дар доираи бучети солони тасдиқшудаи соли 2017 тағйирот ворид намояд. Дар сурати мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои хароҷот ва набудани қарздорӣ аз рӯи онҳо, бо тартиби муқарраргардида ба маблағгузории моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намояд;

- бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истехсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёр ва муҳлати пардохти андоз, заминаи андозбандӣ, инчунин тағйирёбии сохтори муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, ба қисмҳои даромад ва хароҷоти бучетҳои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни бучети ҷумҳуриявӣ, бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва бучетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ гузаронад;

- дар ҳолати иҷро нагардидан ё барзиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси ташкилотҳои бучетӣ нисбат ба маблағҳои тасдиқшудаи бучети давлатӣ, дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва мутаносибан дар қисми даромад ва хароҷоти бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти дахлдор ворид намояд;

- дар сурати истифода бурдани бақияи дар аввали сол бавучудомадаи маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои бучетӣ ба қисми даромад ва хароҷоти бучети давлатӣ тағйирот ворид намояд;

- дар ҳолати ба вучуд омадани маблағгузориҳои норасоии ҳазинавӣ мавриди иҷрои бучети давлатӣ, маблағгузориҳои хароҷоти дар бучет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва муассисаю ташкилотҳо, ки суратҳисоби маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби маблағҳои махсуси онҳо амалӣ намояд;

- маблағҳои дар бучети давлатӣ барои пурра намудани сармояи оинномавии Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» пешбинигардидаҳо вобаста ба иҷрои воқеии бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо намояд;

- якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади кам кардани бақияпулии андозҳо, ҷарима ва ғоизҳо аз рӯи онҳо, ба истисноии андозҳои даромад ва иҷтимоӣ, бо дарназардошти зарурати ихтисор кардани қарзҳои кредиторҳои муассисаҳои бучетӣ дар назди андосупорандагон, ки то 1 январи соли 2017 ба вучуд омадааст, бо тартиби муқарраргардида ҳисоббаробаркунии байни онҳоро бе тағйир додани иҷрои воқеии даромад ва хароҷоти бучет гузаронад;

- якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи муқаррароти моддаҳои 66 ва 78 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон чиҳати аз ҳисоб баровардани бақияи қарзи андозҳои безътимод чорачӯӣ намояд;

- дар ҳолати норасоии маблағҳо барои пардохти уҳдадорихои давлатӣ оид ба хизматрасонии қарзи беруна, қарзҳои бо кафолати давлатӣ ҷалбгардида, нигоҳдориҳои намояндагӣҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ва аъзоҳаққи кишвар дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ, маблағгузориҳои онро аз ҳисоби маблағҳои барои захираҳои стабилизатсионӣ ва пӯшонидани фарқияти қурби асъор пешбинишуда таъмин намояд;

- якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк», инчунин банкҳои дигари ҷумҳурӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ барои тақвияти корҳо оид ба ташкили низоми ягонаи иттилоотӣ байни мақомоти молия, андоз, гумрук, банкҳо ва дигар идораҳои дахлдор чораҳои иловагӣ андешад;

- якҷо бо Бонки миллии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чиҳати амалӣ намудани тартиби дар шакли электронӣ ба ҳисоби шахсии андосупорандагон гузаронидани маблағи андозҳои пардохтшуда чорачӯӣ намояд;

- аз 1 январи соли 2017 70 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (камнишондодашудаи) андозҳо, фоизҳо ва чаримаҳо аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, ки дар чараёни фаъолияти назоратӣ ошкор гардидаанд ва 70 фоизи маблағи хирочҳои гумрукиро ба буҷети ҷумҳуриявӣ равон намояд;

- якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ ҳар семоҳа ба буҷет гузаронидани 35 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ, сарпарастӣ ва маблағҳои махсуси Хазинаяи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми 1 моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» таъмин намояд;

- якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чиҳати иҷрои талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохти кумакпулиҳои яқвақтаро ба хизматчиёни давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан ва дар ҳолати ғавти онҳо бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявии барои мақомоти идораи давлатӣ дар соли 2017 пешбинигардида ва маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор, инчунин аз ҳисоби барзиёд иҷро гардидани даромадҳо ва бақияи маблағи озодаи буҷетҳои маҳаллӣ амалӣ намояд;

- маблағгузорию сармоягузорию асосии мутамарказ ва хароҷотеро, ки ҳамчун ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ пешбинӣ шудааст, дар доираи маблағҳои тасдиқшудаи буҷетӣ анҷом диҳад;

- дар оғози семоҳаи аввали соли 2017 ҷудо намудани маблағҳоро ба фармоишгарони иншооти сохтмонашон оғозгардида барои пешпардохти ташкилотҳои пудратӣ ва эҳтиёҷоти онҳо ба андозаи то 20 фоизи маблағҳои нақшаи семоҳа чиҳати харидорию захираҳои моддӣ ва корҳои ташкилӣ барои омодаسازیю сохтмон, бо минбаъда ба ҳисоб гирифтани маблағҳои ҷудогардида аз рӯи ҳаҷми маҷмӯи корҳои дар маҷмӯъ дар семоҳа иҷрогардида таъмин намояд;

- маблағгузори сармоягузори асосии мутамарказро қатъиян дар доираи буҷети барои соли 2017 тасдиқшуда мутобиқи замимаи 5 ва даромадҳои воқеии буҷет амалӣ намояд;

- тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъсис додани сохторҳои аудити дохилӣ ба вазорату идораҳо мусоидат намуда, ба онҳо кумаки амалӣ ва методӣ расонад;

- барои пӯшонидани касри буҷет векселҳои кӯтоҳмуддати хазинадориро дар ҳаҷми 95,0 млн. сомонӣ ба муомилот барорад;

- бо мақсади барқарор намудани сармояи Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 2017, аз рӯи ҳолати воқеии тавозуни Бонки миллии Тоҷикистон векселҳои давлатиро дар ҳаҷми 760,0 млн. сомонӣ ба муҳлати 1 сол бо меъёри бозтамвил ба муомилот барорад;

- оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ҳар семоҳа ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд;

- якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи муқаррароти моддаҳои 69 ва 191 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар муҳлатҳои муқарраргардида аз буҷетҳои дахлдор баргардонидани маблағҳои барзиёд пардохтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои онҳо чораҳои зарурӣ андешад;

- бо мақсади таъмини шаффофияти хароҷоти маблағҳои буҷетӣ, ҳар семоҳа тавассути сомонаи интернетии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷараёни иҷрои қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 маълумот нашр намояд.

- барои таъмини назорати воридоти ҷаримаҳои бақайдгирифтаи камераҳои мушоҳидавии низоми «Шаҳри бехатар» дар хазинадории марказӣ суратҳисоби алоҳидаи махсуси андӯхтӣ кушояд.

4. Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», инчунин бонкҳои дигари ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ воридоти андозҳо ва даромадҳоро ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мутобиқи меъёрҳои муқаррарнамудаи моддаи 13 ва қисми 2 моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намоянд;

- тибқи муқаррароти кодексҳои андоз ва гумрук барои рӯёнидани бақияпулиҳо аз рӯи андозҳо, бочҳои давлатӣ, дигар пардохтҳои хатмӣ ва бочҳои гумрукӣ, инчунин ҷиҳати роҳ надодан ба зиёдшавии онҳо чораҳои зарурӣ андешанд;

- якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати омӯзиш ва фаҳмондадиҳии муқаррароти кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозсупорандагон ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ оид ба баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ва масъулияти роҳбарони корхонаву ташкилотҳо тадбирҳои мушаххас андешанд;

- ҳисоботи фавриро оид ба пардохти даромадҳои давлатӣ, бақияпулиҳои андоз ва гардиши савдои хориҷӣ ҳар моҳ на дертар аз санаи 15-уми баъди моҳи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд;

- истифодаи мақсадноки маблағҳоро дар ҳаҷми 30 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (камнишондодашудаи) андозҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳои дар рафти фаъолияти назоратӣ ва тафтишотӣ ошкоргардида, ба истиснои андози иҷтимоӣ ва 30 фоизи хирочҳои гумрукӣ мутобиқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» барои ҳавасмандгардонии кормандон ва рушди заминаи моддию техникаи мақомоти андоз ва гумрук таъмин намоянд;

- якҷо бо мақомоти молияи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати иҷрои нақшаи воридоти андози иҷтимоӣ чораҳои зарурӣ андешида, оид ба воридоти андози иҷтимоии ташкилотҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ ҳар моҳ на дертар аз санаи 10-уми баъди моҳи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи фаврӣ пешниҳод намоянд.

5. Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- якҷо бо Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк», инчунин дигар бонкҳои ҷумҳурӣ ба буҷетҳои дахлдор гузаронидани андози иҷтимоиро тибқи меъёрҳои муқаррарнамудаи қисми 4 моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» таъмин намояд;

- то санаи 10-уми баъди моҳи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои қисми даромад ва хароҷоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, инчунин гурӯҳбандии иқтисодӣ, гирандагони маблағҳои буҷетӣ, бо нишон додани шумораи нафақагирон ва намудҳои нафақа ҳисоботи муфассал пешниҳод намояд.

6. Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини иҷрои манбаъҳои даромади буҷети давлатиро, ки бевосита ба фаъолияти мақомоти онҳо мансубанд, зери назорати ҷиддӣ қарор диҳанд.

7. Вазорату идораҳо, муассисаю корхонаҳо ва дигар ташкилотҳое, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд:

- то 6 феввали соли 2017 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷоти тасдиқшударо барои соли 2017 оид ба маблағҳои буҷетӣ ва махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ аз рӯи шакли муқарраргардида пешниҳод намоянд. Дар сурати сари вақт пешниҳод нагардидани сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷот, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсими онҳоро бо салоҳдиди худ тартиб медиҳад;

- хариди арзишҳои молию моддӣ, сӯзишворию рағанҳои молиданӣ, аз ҷумла молу мулки ҳарбӣ ва ҷойгиркунии фармоиши мудофиавии давлатиро дар навбати аввал аз молистеҳсолкунандагони ватанӣ (аз корхонаю ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва танҳо дар ҳолати мавҷуд набудани онҳо дар бозори дохилӣ, аз субъектҳои хоҷагидорӣ хориҷӣ анҷом диҳанд.

8. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ба ҳолати 1 январи соли 2017 бавучудомадаро бо тариқи мақсаднок барои маблағгузориҳои хароҷоти дар буҷети соли 2017 пешбинишуда, аз ҷумла барои сохтмони биноҳои маъмурӣ равона намояд;

- ҳар семаҳо ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 10-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботӣ фаро мерасад, пешниҳод намудани ҳисоботи муҳосибавиро оид ба маблағҳои буҷетӣ ва даромади консулӣ, аз ҷумла аз рӯи намояндагҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар таъмин намояд;

- мутобиқи моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ (суратҳисоби махсуси андӯхтӣ барои дастгирии сиёсати берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) гузаронидани 50 фоизи маблағҳои аз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорой ҳомили иттилоотии электронӣ бадастовардари таъмин намояд ва 50 фоизи маблағи боқимонда дар ихтиёри Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон монанда шавад.



9. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- чиҳати баланд бардоштани фаъолияти молиявӣ хоҷагидорӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои зертобеи худ, инчунин сари вақт таъмин намудани уҳдадорихоӣ онҳо дар назди бучети давлатӣ аз рӯи андозҳо, созишномаҳои қарзӣ ва зерқарзӣ чораҳои зарурӣ андешанд;

- якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чиҳати зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ, воридотивазкунанда ва молҳои зераксизӣ чораҳои зарурӣ андешад.

10. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ оид ба сари вақт ва самаранок амалӣ намудани лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузори давлатӣ чораҳои зарурӣ андешад.

11. Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» оид ба истифодаи маблағҳои аз ҳисоби бучети давлатӣ барои пурра намудани сармояи оинномавӣ ҷудогардида, маблағҳои гардишии воқеъ дар Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» ҷойгирбуда, қарзҳои ба соҳибкорони ватанӣ ҷудогардида, қарзҳои баргардонидашуда ва ғоизҳои он, инчунин бақияи қарзҳои баргардониданашуда ва дигар хароҷоти муассиса ҳар нимсола ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи муфассал пешниҳод намояд.

12. Марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ:

- сари вақт ва пурра ба бучети ҷумҳуриявӣ ворид намудани андозҳои муқарраршуда аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъ, ки мувофиқи шартномаҳо (қарордодҳо) дар марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ фаъолият мекунанд ва андози даромад аз кормандони дар марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ фаъолиятдоштаро дар асоси талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намоянд;

- то санаи 5-уми ҳар моҳ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси истифодаи маблағҳои, ки аз ҳисоби шарикони рушд ба сифати грант ва қарз барои амалӣ намудани лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд, ҳисобот пешниҳод намоянд;

- то 6 феввали соли 2017 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тақсими маблағҳои грантӣ ва қарзӣ аз рӯи самтҳои (унсурҳои) лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ барои сохтмони иншоот, хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо

дар ноҳия ва шаҳрҳои ҷумҳури барои тамоми солҳои амалӣ намудани лоиҳаҳо маълумот пешниҳод намоянд;

- ҳар семоҳа на дертар аз санаи 10-уми моҳи баъд аз семоҳаи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи натиҷаҳои азхудкунии маблағҳои грантӣ ва қарзӣ оид ба сохтмони иншоот, хизматрасониҳо ва иҷрои корҳо дар ноҳияҳо ва шаҳрҳои ҷумҳури ҳисобот пешниҳод намоянд.

13. Вазорату идораҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо ва дигар субъектҳои хоҷагидор, сарфи назар аз шакли моликиятшон, ҳар семоҳа на дертар аз санаи 10-уми моҳи баъд аз семоҳаи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи қарзҳои берунии бо кафолати давлат ҷалбгардида, мавҷудият ва гардиши маблағҳои қарзӣ барои баҳисобгирии қарзи давлатии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

14. Бо мақсади сари вақт хизматрасонӣ намудани қарзҳои берунии давлатӣ ва дохилӣ:

- Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», Корхонаи воҳиди давлатии «Обу корези Душанбе», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктрансгаз», Бонки миллии Тоҷикистон, Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиксодиротбанк», Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбанк», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Помир энерҷи», Муассисаи давлатии Меҳмонхонаи «Авесто»-и Муассисаи давлатии Маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе» қарзҳои худро дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт пардохт намуда, минбаъд иҷрои уҳдадорихоро мутобиқи шартҳои созишномаҳои зерқарзӣ дар доираи озишномаҳои қарзӣ оид ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорию, ки дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои шарикони рушд амалӣ мегарданд, таъмин намоянд;

- Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикаэронавигатсия», Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Фурудгоҳи байналмилалӣ Хучанд», Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком», Корхонаи воҳиди давлатии коммуналии «Хучандобуқанал», Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Корхонаи воҳиди давлатии «Троллейбус», Корхонаи воҳиди давлатии «Хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хучанд», мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе,

Чамъияти саҳомии кушодаи «Қолинҳои Қайроққум», Корхонаи коммуналии «Шӯъбаи манзилию коммуналӣ ва хоҷагидорӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода», Корхонаи воҳиди давлатии коммуналии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар шаҳри Қўрғонтеппа ва Корхонаи воҳиди давлатии коммуналии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар шаҳри Норак чиҳати таъмини хизматрасонии қарзҳои худ дар назди ташкилотҳои шарикони рушд мутобиқи шартҳои созишномаҳое, ки таҳти кафолати давлатӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба имзо расонида шудаанд, чораҳои зарурӣ андешанд;

- Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» аз рӯи тамоми маблағҳои аз ҳисоби созишномаҳои қарзӣ ва зерқарзӣ ба ҳолати 1 октябри соли 2016 ҷалбгардида ҷадвал тартиб дода, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд ва уҳдадорихои худро нисбати қарзҳои ҷудошуда таъмин намояд.

15. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҳисоби барзиёд иҷро намудани қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ, дар ҳолати мавҷуд набудани қарздорӣ аз рӯи моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот ва ҷалби дигар захираҳои иловагии молиявӣ метавонанд бо тартиби муқарраргардида маблағҳоро барои амалӣ намудани барномаҳои рушди шаҳру ноҳияҳои дахлдор, инчунин барои маблағгузорию асосӣ чиҳати барқарорсозӣ ва сохтмони иншооти маҳаллӣ, таъмиру нигоҳдории роҳҳои аҳамияти маҳаллидошта, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва ободонии шаҳру ноҳияҳо равона намоянд.

16. Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- чиҳати самаранок истифода бурдани маблағҳои дар буҷети соли 2017 барои дастгирии ин соҳаҳо пешбинишуда чораҳои зарурӣ андешида, иҷрои барномаҳои қабулнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба барқарорсозӣ ва рушди соҳаҳо таъмин намоянд. Дар ин робита истифодаи самараноки заминро обро чиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, ҳосилнокӣ ва маҳсулнокии соҳаҳои растанипарварӣ, чорводорӣ, коркард ва афзун намудани ҳаҷми содироти онҳо, зиёд ва беҳтар намудани саршумори чорво ва маҳсулоти зотӣ, инчунин биотехнологияи онҳо, чорабиниҳо оид ба мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, истифодаи маблағҳои Фонди давлатии тухмӣ, риояи

технологияи парвариш ва истеҳсоли он дар хочагиҳои ҷумҳурӣ таъмин намуда, ҷиҳати таъмини хочагиҳои деҳқонӣ бо мошинолотии кишоварзӣ чораҳои зарурӣ андешанд. Ҳамчунин дар муҳлатҳои муқарраршуда иҷрои қорҳои таъмири барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ ва обёрӣ, истгоҳҳои обтаъминкунанда, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаро эҳтиёткоронаи захираҳои табииро таъмин намоянд;

- то санаи 10-уми моҳи баъд аз симоҳаи ҳисоботӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот ва дигар маълумотро оид ба истифодаи маблағҳо аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ пешниҳод намоянд.

#### 17. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- яқчо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати маблағгузорию муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки ба маблағгузорию сарикасӣ гузаштаанд, аз рӯи меъёрҳои минималӣ мувофиқи замимаи 1 ва коэффитсиентҳои махсуси ноҳиявӣ мувофиқи замимаи 2 чораҳои зарурӣ андешад;

- дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади мустаҳкам намудани заминаи моддию техникаи муассисаҳои таълимӣ, таъмини рушд ва ислоҳоти соҳа, 1 ғоизи ҳаҷми воридоти воқеии маблағҳои махсуси муассисаҳои таълимии тобеи Вазоратро (ба истиснои муассисаҳои томақтабӣ ва таҳсилоти умумӣ) тибқи созишнома бо тартиби муқарраргардида ба суратҳисоби махсуси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Сарраёсати Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, истифодаи мақсадноки ин маблағҳоро тибқи сметаҳои даромад ва хароҷот таъмин намояд. Ҳар симоҳа оид ба хароҷоти маблағҳои мазкур ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.

18. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади мустаҳкам намудани заминаи моддию техникаи таъмини рушди муассисаҳои таълимии зертобеи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, то 5 ғоизи ҳаҷми воридоти воқеии маблағҳои махсуси муассисаҳои зертобеи он бо тартиби муқарраргардида ба суратҳисоби махсуси Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Сарраёсати Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, истифодаи мақсадноки ин маблағҳоро тибқи сметаи даромад ва хароҷот амалӣ намояд. Ҳар симоҳа оид ба хароҷоти маблағҳои мазкур ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.

19. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон:- якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чиҳати марҳила ба марҳила чорӣ намудани маблағгузории сарикасӣ дар муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ (КАТС) чораҷӯӣ намояд;- якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чадвали гузариши муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитариро ба маблағгузории сарикасӣ барои солҳои 2017-2018 дар сатҳи шахру ноҳияҳо таҳия ва тасдиқ намояд;- дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри тақсмоти маблағҳои бучетиро дар асоси принципи маблағгузории сарикасӣ барои марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои саломатӣ таҳия ва қабул намояд;- якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чиҳати маблағгузории муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, ки ба маблағгузории сарикасӣ гузаштаанд, аз рӯи меъёрҳои минималӣ мувофиқи замимаи 3 ва коэффитсиентҳои махсуси ноҳиявӣ мувофиқи замимаи 4 чораҳои зарурӣ андешад;- бо мақсади иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳоли» ва Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани муоинаи ҳатмии тиббии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки ақди никоҳ мебанданд, дар муассисаҳои соҳаи тандурустии маҳалли зист ва истиқомат ба таври ройгон амалӣ намояд;- дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ, таъмири онҳо, ташкил намудани ташхис ва табобати беморон дар ҳолатҳои фавқулодда (садамаҳо, сар задани бемориҳои сироятӣ ва дигар ҳолатҳои фаврӣ), 5 фоизи ҳаҷми воридоти воқеии маблағҳои махсуси муассисаҳои тиббӣ (ба истисноии муассисаҳои тиббӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ, ки дар онҳо Барномаи кафолатҳои давлатӣ амалӣ гардида истодааст) ва 30 фоизи маблағҳои аз ҳисоби гузаронидани муоинаҳои ҳатмии пешакӣ ва давравии тиббӣ воридгардидаро бо тартиби муқарраргардида ба суратҳисоби махсуси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Сарраёсати Хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида, истифодаи мақсадноки онҳоро тибқи сметаҳои даромад ва хароҷот таъмин намояд. Ҳар семоҳа оид ба хароҷоти маблағҳои мазкур ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.

20. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ то 6 феввали соли 2017 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати шаҳрвандонро, ки аз имтиёзҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода

мебаранд ва аз бучети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, аз рӯи гурӯҳҳо ва минтақаҳои ҷумҳурӣ пешниҳод намоянд.

21. Ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки:

- бо мақсади маблағгузории саривақтии нафақа ва кумакпулиҳо, маблағҳои озоди андӯхти нафақавиро ҳамчун қарзи муваққатӣ, бо дарназардошти баргардонидани онҳо бо фоизҳои бонкӣ, мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшонидани норасоии маблағгузории бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа истифода намояд;

- бо мақсади амалӣ намудани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, №665 «Дар бораи Қоидаҳои пардохти маблағҳои андӯхти нафақавӣ аз ҳисобномаҳои инфиродии шахсони суғурташуда», ба андозаи 2 фоизи даромади аз ҳисоби маблағҳои андӯхти нафақавии дар депозитҳои бонкӣ ҷойгирбуда бадастомадаро барои хароҷоти маъмуригардонии андӯхти нафақавӣ (молҳои канселарӣ, маводи масрафӣ таҷҳизот ва хавасмандгардонии кормандон) истифода намояд.

22. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми зарурат бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳаҷми маблағгузории асосии мутамаркази вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои соли 2017 тағйирот ворид намояд.

23. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ки вазифаи фармоишгарро иҷро менамоянд, то 3 феввали соли 2017 ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи иншооти дар соли 2017 сохташавандаро барои мувофиқа пешниҳод намояд. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 3 феввали соли 2017 номгӯи иншооти дар соли 2017 сохташавандаро тасдиқ намояд.

24. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳочагии манзилию коммуналӣ» то 3 феввали соли 2017 ҳисоби субсидияҳои ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ки дар бучети ҷумҳуриявӣ барои пардохти имтиёзҳои тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида пешбинӣ шудаанд ва рӯйхати имтиёздоронро аз рӯи гурӯҳҳо дар мувофиқа бо мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва дигар мақомоти давлатӣ, ки аз имтиёзҳо бархӯрдоранд, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

25. Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ» ва Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- вобаста ба сари вақт анҷом додани корҳои соҳилмустваҳкамкунӣ, дар сатҳи зарурӣ нигоҳубин ва истифода намудани иншооти обгирӣ, тадбирҳои мушаххас андешад;

- якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо дар доираи маблағҳои дар Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 пешбинигардида ҷиҳати иҷрои Барномаи беҳтар намудани таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо оби тозаӣ нӯшоки чораҳои зарурӣ андешанд;

- ҷиҳати сари вақт пардохт намудани андозҳои ҷорӣ ва кам намудани бақияи қарзи андозҳои солҳои пешини корхонаҳои зертобеи худ чораҷӯӣ намоянд.

26. Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳии ғайриҷаҳидии молиявӣ ва хоҷагидорӣ худро бо стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботҳои молиявӣ мутобик намуда, ҷиҳати пурра ҷамъоварӣ намудани маблағҳо аз хизматрасонии қувваи барқ ва иҷрои уҳдадорӣҳои андозӣ дар назди бучет аз рӯи пардохти андозҳои ҷорӣ ва кам кардани бақияпулиҳо аз рӯи андозҳои солҳои гузашта чораҳои зарурӣ андешад ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа маълумот пешниҳод намояд.

27. Ба Бонки миллии Тоҷикистон тавсия дода шавад, ки:

- бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузаронидани ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи маблағҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар суратҳисоби муросилотии Бонки миллии Тоҷикистон ва қарзи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Бонки миллии Тоҷикистон шартномаи дуҷониба ба имзо расонида, иҷрои уҳдадорӣҳои худро ҳар семоҳа сари вақт таъмин намояд;

- бо дигар бонкҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати тавассути суратҳисобҳои муросилотии ташкилотҳои қарзӣ сари вақт ба бучет интиқол додани маблағи андозҳо ва пардохтҳои субъектҳои хоҷагидор чораҷӯӣ намояд;

- ҷиҳати сари вақт гузаронидани амалиётҳо оид ба уҳдадорӣҳои давлатӣ дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ қарзӣ ва аъзоҳаққи ташкилотҳои байналмилалӣ мусоидат намояд.

28. Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии Ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Коллегиаи ҳарбии

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати иҷроӣ қазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар идораҳои ба мақомоти ҳарбӣ ва ҳифзи ҳуқуқ баробаркардашуда:

- дар муҳлатҳои муқарраргардида ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷотро дар сатҳи барномаҳо оид ба маблағҳои бучетӣ ва маблағҳои махсуси ҳамаи ҷузъу томҳо ва хадамоте, ки аз тариқи Сарраёсати Хазинадорӣ марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешаванд, бо ҳисоби алоҳидаи моддаҳои хароҷотӣ ва рӯйхати мансабҳои дастгоҳҳои марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ онҳо таъмин намоянд. Ба таври ҳатмӣ сметаҳои алоҳидаи хароҷотро барои нигоҳдории муассисаҳои олии ҳарбии таълимӣ, инчунин муассисаҳои ҳарбии тиббӣ пешниҳод намоянд;

- роҳкироро ба маҳалли гузаронидани руҳсатӣ ва бозгашт (як маротиба дар як сол) танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт намоянд;

- ба ҳолати казармавӣ гузаронидани ҳайати шахсиро танҳо дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намоянд ва пардохти ҷубронпулиро барои ин мақсад дар доираи маблағҳои фонди музди меҳнат ва сметаи хароҷоти тасдиқшуда анҷом диҳанд;

- пардохти маблағҳоро барои табobati санаторию курортӣ хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи тартиби муқарраргардида дар доираи маблағҳое, ки дар сметаи хароҷоти вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин мақсад пешбинӣ шудаанд, анҷом диҳанд;

- хароҷоти нигоҳдории шумораи курсантҳо ва шунавандагони дар муассисаҳои таълимӣ-ҳарбии кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил таҳсилдоштаро ба маблағҳое, ки дар сметаи хароҷот барои ин мақсад пешбинӣ шудаанд, мутобиқ намоянд;

- мувофиқи тартиби муқарраргардида баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳиро оид ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дар хоҷагиҳои ёрирасон истеҳсолшаванда бо ифодаи пулӣ ба роҳ монда, дар даромад ва хароҷот онро пурра ба инобат гиранд ва ҳар семоҳа то санаи 15 моҳи баъди давраи ҳисоботӣ пешниҳоди ҳисоботҳои дахлдорро ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намоянд;



- ҳар семоҳа то санаи 15 моҳи баъди давраи ҳисоботӣ оид ба миқдори кумаки техникии (дар шакли пулӣ ва ё натуралӣ) аз давлатҳо ва ташкилотҳои хориҷӣ гирифташуда ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд;

- назорати қатъии харчи мақсадноки маблағҳои дар сметаҳои хароҷот барои пардохти таъминоти пулӣ, нафақа ва кумакпулӣ пешбинишударо таъмин намоянд.

29. Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ҳаҷми маблағҳои тасдиқшудаи бучети марказонидашудаи соли 2017 - ро барои таҳвили озуқа, ашё ва дигар молу мулки моддию техникаӣ ба Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қўшунҳо, ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намояд;

- бо вазорату идораҳои дахлдор номгӯӣ ва миқдори маҳсулоти (захираҳои моддию техникаӣ) таҳвилшавандаро мувофиқа намояд;

- ҳар моҳ то санаи 15 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳвили озуқа, ашё ва дигар амволи моддию техникаӣ ба вазорату идораҳои қудратӣ бо ифодаи арзишӣ ва натуралӣ ҳисобот пешниҳод намояд;

- якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани озмунро (тендер) барои супоридани фармоиши мудофиавӣ ба корхонаю ташкилотҳои ҷумҳурӣ ташкил намуда, лоиҳаи санади дахлдорро оид ба номгӯи корхонаҳои иҷроқунанда, инчунин ҳаҷм ва номгӯи маҳсулоти дар доираи фармоиши мудофиавӣ таҳвилшавандаро барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

30. Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» маблағҳоеро, ки аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёраш мемонанд, барои азнавчиҳозонӣ бо технологияҳои муосир равона намуда, оид ба истифодаи мақсадноки онҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июл ва 31 декабри соли 2017 ҳисобот пешниҳод намояд.

31. Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ гузаронидани 50 фоизи маблағи аз истифодабарии рақамҳои захиравӣ бадастовардаро таъмин намояд ва 50 фоизи боқимондаи маблағи дар ихтиёри Хадамоти алоқаи назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монондашуда тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда шавад.

32. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии беҳдошти замин ва обҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳочагии манзилию коммуналӣ» ва дигар вазорату идораҳо дар сметаҳои хароҷот барои соли 2017, бо дарназардошти имкониятҳои бучети тасдиқшуда, дархосту пешниҳодҳои вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки аз қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» бармеоянд, ба инобат гиранд.

33. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ:

- мувофиқи тартиби муқарраргардида маблағгузори саривақтии пардохти ҷубронпулӣ ба мактаббачагон, маъҷубон ва иштирокчиёни рафъи оқибатҳои фалокат дар Неругоҳи барқи атомии Чернобил, инчунин ҷубронпулӣ ба муаллимонро барои хизматрасонии коммуналӣ дар доираи маблағҳои дар бучетҳои дахлдор пешбинишуда таъмин намоянд;

- бучети маҳаллии тасдиқшуда, тақсмоти он ба семоҳаҳо аз рӯи даромад ва хароҷот, маълумот оид ба муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, воҳидҳои корӣ ва миқдори ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 3 феввали соли 2017 пешниҳод намоянд;

- дар ҳолати мавҷуд будани қарздорӣ ва ба вуҷуд омадани норасоии маблағгузорӣ барои пардохти фонди музди меҳнат ва дигар моддаҳои ҳимояшаванда, маблағҳои бақияи озоди ба ҳолати 1 январи соли 2017 мавҷудбуда ва маблағҳои иҷрои барзиёдии даромади бучетҳои маҳаллии соли 2017-ро дар навбати аввал ба ин мақсадҳо равона намоянд;

- маблағҳои истифоданагардидаи фонди музди меҳнатро, ки аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ба бучетҳои маҳаллӣ дар шакли мусоидати молиявӣ (субвенсия)-ҳисоби байниҳамдигарӣ ҷудо карда шудаанд, дар охири соли молиявии 2017 ба бучети ҷумҳуриявӣ баргардонанд;

- пардохти 20 фоизи маблағҳои иҷроӣ барзиёди қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи маҳаллиро ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт таъмин намоянд;

- маблағгузориҳои пурра ва саривақтии муассисаҳои таҳсилоти умумиро тибқи меъёрҳои тасдиқгардидаи маблағгузориҳои сарикасӣ таъмин намоянд;

- маблағгузориҳои пурра ва саривақтии муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитариро, ки мутобиқи ҷадвали номгӯи муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ ба маблағгузориҳои сарикасӣ барои солҳои 2017-2018 дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд ва бо фармоиши якҷояи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд, аз рӯи меъёрҳои тасдиқгардида таъмин намоянд.

34. Вазорату идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий ҳар семоҳа аз ҷараёни иҷроӣ қарори мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

35. Назорати иҷроӣ қарори мазкур ба зиммаи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад.

Раиси  
Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон



Эмомалӣ Раҳмон

Замимаи 1  
ба қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ соли 2017, № \_\_\_\_\_

Меъёрҳои маблағгузори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ,  
ки ба маблағгузори сарикасӣ гузаштаанд

Навъи мактаб	Меъёр (сомонӣ)	
	Барои як хонанда	Барои як мактаб
Мактабҳои миёнаи умумӣ (синфҳои 1-11)	809	150088
Мактабҳои умумии асосӣ (синфҳои 1-9)	1008	60431
Мактабҳои ибтидоӣ (синфҳои 1-4)	1262	21755

Коэффитсиентҳои махсус барои маблағгузори меъёри  
(сарикасии) муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Номгӯи вилояту шаҳрҳо	Шаҳру ноҳияҳо	Коэффитсиентҳои махсус
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	Мурғоб	1,9
	Роштқалъа	1,5
	Ишкошим	1,5
	Рӯшон	1,45
	Хоруғ	1,45
	Шуғнон	1,45
	Дарвоз	1,35
	Ванҷ	1,35
Вилояти Хатлон	Норак	1,15
	Ш.Шоҳин	1,2
Вилояти Суғд	Айнӣ	1,15
	Кӯҳистони Мастчоҳ	1,15
	Истиклол	1,15
Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ	Роғун	1,15
	Сангвор	1,15

Меъёрҳои ҳадди ақали маблағгузори сарикасии  
муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ

Навъи муассиса	Андозаи ҳадди ақали меъёр барои як нафар аҳолии вобастакардашуда (сомонӣ)
Марказҳои саломатии шаҳрӣ, аз ҷумла зерсохторҳои марказҳои саломатии шаҳрӣ (марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои саломатӣ)	48,24
Марказҳои саломатии ноҳиявӣ, аз ҷумла воҳидҳои сохтории марказҳои саломатии ноҳиявӣ (марказҳои саломатии деҳот ва бунгоҳҳои саломатӣ)	38,47

Замимаи 4  
ба қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ соли 2017, № \_\_\_\_\_

Коэффитсиентҳои махсус барои маблағгузори  
сарикасии муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ

Номгӯи вилояту шаҳрҳо	Шаҳру ноҳияҳо	Коэффитсиентҳои махсус
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	Хоруғ	1,58
	Мурғоб	3,18
	Роштқалъа	1,53
	Ишкошим	1,53
	Рӯшон	1,53
	Шуғнон	1,53
	Дарвоз	1,53
	Ванҷ	1,53
шаҳри Душанбе	Душанбе	1,2

Нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои асосии мутамарказ  
барои соли 2017, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд

ҳазор сомонӣ

Ҷамағӣ буҷети давлатӣ, аз он ҷумла:	3 174 238
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	2 500
буҷети ҷумҳуриявӣ, аз он ҷумла:	2 408 131
Дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	471 176
Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	9 600
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон	860
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	10 000
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон	10 000
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла:	12 000
Қўшунҳои сарҳади Кумита	4 000
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон	3 500
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон	1 100
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	4 500
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон	22 500
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	18 000
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	5 800
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон	2 400
Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Неругоҳи барқи обии «Роғун» барои пурра намудани сармояи оинномавӣ, аз ҷумла:	1 750 000



Муассисаи давлатии «Мудирияти минтакаи зериобшавандаи Нерӯгоҳи барқи обии «Роғун»	50 000
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон	1 500
Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик»	3 965
Корхонаи воҳиди давлати «Нафтугаз ва ангишт»	4 400
Корхонаи воҳиди давлати «Тоҷиктрансгаз»	960
Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	14 400
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	1 400
Агентии хочагии чангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	480
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон	14 000
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон	960
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон	300
Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	550
Корхонаи воҳиди давлатии «Хочагии манзилию коммуналӣ», аз ҷумла:	12 500
Муассисаи давлатии Сарраёсати Тоҷикобдеҳот	3 200
Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	1 000
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон	480
Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	800
Маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфраструктураи иҷтимоӣ (Кӯлоб)	5 000
Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	290
Мудирияти иншооти сохташавандаи хатти обтаъминкунии ш. Хучанд	3 800
Барои тараққиёти ноҳияи Мастчоҳ (Шуъбаи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчоҳ)	680
Барои тараққиёти шаҳри Хучанд (Раёсати сохтмони асосии ш. Хучанд)	900

Барои тараққиёти ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ (Шуъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ)	1 250
Барои тараққиёти вилояти Хатлон (Филиали Раёсати сохтмони асосии вилояти Хатлон оид ба минтақаи Кӯлоб)	5 500
Барои тараққиёти ноҳияи Балчувон (Шуъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балчувон)	2 000
Барои тараққиёти ноҳияи Мӯъминобод (Шуъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мӯъминобод)	2 000
Барои тараққиёти ноҳияи Нуробод (Шуъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод)	580
Барои тараққиёти шаҳри Исфара	500
Барои тараққиёти ноҳияи Рашт	950
Суди Олӣ	400
Мудирияти минтақаи озоди иқтисодии Суғд	700
Мудирияти минтақаи озоди иқтисодии Панҷ	1 150
Мудирияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим	1 150
Мудирияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара	1 150
Дигарҳо	1 000
буҷетҳои маҳаллӣ, аз он ҷумла:	763 607
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон	45 000
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	60 000
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	6 000
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе	636 957
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода	2 000
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун	2 300
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб	1 400
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯдакӣ	1 800
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш	1 100
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод	1 300

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт	2 500
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор	500
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод	1 000
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод	750
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав	1 000